

ТАХТИ



kubod36@mail.ru

Созандагио бунёдкорӣ
ҳадафи мост!

Рӯзнома аз моҳи майи
соли 1932 нашр мешавад
ЧОРШАНБЕ, 22 декабри соли 2021
№47-48 (8447)

Чор
47-48 (

КУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии нохияи Қубодиён

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ
ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабри соли 2021



Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамваташони азиз!

Баъди чанд рӯзи дигар соли 2021, ки барои мардуми шариғи Тоҷикистон яке аз солҳои воқеан таъриҳӣ ва фаромӯшнашаванда – сисолагии истиқполияту озодии Ватани маҳбубамон мебошад, сипарӣ мешавад ва кишвари азизи мо ба марҳалаи нави рушду тараққиётӣ худ ворид мегардад.

Бо ифтихору қаноатмандӣ иброз медорам, ки даврони соҳибикилӣ барои мардуми сарбаланди мо давраи саъю қӯшишҳои ватандӯстона ва заҳмату талошҳои созанда ба хотири ҳифзи истиқполияту озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат ва ободии Ватан ба ҳисоб меравад.

Мову шумо хуб дар ёд дорем, ки даҳ соли аввали истиқполият барои мардуми Тоҷикистон марҳалаи озмоиши бисёр саҳту сангини таъриҳӣ буд.

Аз ин лиҳоз, хотирнишон месозам, ки ин рӯзҳои орому осуда ба мардуми мо ба осонӣ мусассар нашудаанд.

Барои расидан ба бузургтарин дастоварди замони истиқполият – сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, ноил шудан ба зиндагии босаодати имрӯза ва бунёди Тоҷикистони навин,

ки ҳоло аҳли башар онро мешинсад ва эътироф мекунад, мардуми шарафманди тоҷик содиқона заҳмат кашиданд, мушкилоту маҳрумиятҳои ниҳоят вазнинро аз сар гузарониданд, фидокориву ҷоннизориҳо нишон доданд ва қаҳрамониҳо карданд.

Дар оғози солҳои навадуми аспи гузашта – замоне, ки давлати соҳибикилӣ мо аввалин қадамҳои худро мегузошт, Тоҷикистон бо фитнаву дасисаи нерӯҳои ифротгарои дохилӣ ва ҳочагони хориҷии онҳо ба гирдоби муҳолифати шадиди сиёсӣ ва баъдан ба отashi ҷониши таҳмилии шаҳrvандӣ қашида шуд, ки он боиси қурбониҳои зиёди ҷонӣ ва хисороти бузурги моддиву маънавӣ гардид.

Дар он айём, дар фурсати бисёр кӯтоҳ аркони давлатдорӣ ва соҳтору мақомоти давлатӣ фалаҷ гардида, дар қишинвар беконунӣ ва беҳокимиати ҳукмфармӣ шуд.

Дар ҷониши шароити ниҳоят мурakkabу душвори ҷониши таҳмилии сиёсӣ, яъне дар вазъияте, ки дар пойтакти қишинвар ташкил ва баргузор намудани ягон ҷониши таҳмилии сиёсӣ ғайриимкон буд, Ичлоисия тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон дар шаҳри бostonии Ҳуҷанд баргузор гардид, ки дар ҷараёни

он нахустин қарорҳо ҷиҳати қатъи ҷангу ҳунарезӣ, таъмин намудани суботу оромӣ, сарҷамъ соҳтани миллати тоҷик ва барқарорсозии соҳти конститутсионӣ қабул карда шуданд.

Бояд гуфт, ки соҳти ояндаи давлатдории тоҷикон аввалин маротиба дар ҳамин ичлоисия таъриҳӣ пешниҳод гардид, яъне ман ҳанӯз дар рӯзҳои аввали ичлоисия иброз дошта будам, ки ҷонидори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам.

Яке аз муҳимтарин рамзҳои давлати соҳибикилӣ мо – Парчами миллӣ низ дар ҷараёни ҳамин ичлоисия тақдирсоз қабул карда шуд.

Бо дастгиригу пуштибонии мардуми қишинвар ва тадбирҳои андешидан Ҳукумати ҷонишиҳои мамлакати тоҷикон мотавонистем, ки дар як муддати кӯтоҳ ба иҷрои ҳадафҳои ғаврии дар наздамон қарордошта ноил гардем.

Умуман, бояд гуфт, ки расидан ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ва бо ҳамин роҳ аз ҳатари нобудӣ начот додани давлати тоҷикон ва аз парокандагӣ эмин нигоҳ доштани миллати тоҷик дастоварди бузургтарини таъриҳии мо дар замони соҳибикилӣ мебошад, ки ба он маҳз ба шароғати дастгиригу пушти-

бонии самимонаи мардуми шариғи Тоҷикистон муваффақ гардидем.

Ба Ватан баргардонидани беш аз як миллион нафар гурезаҳо, ки бо мақсади аз парокандагӣ начот додани миллати тоҷик дар як муддати кӯтоҳ амалӣ гардид, иқдоми муҳимтарини таъриҳӣ дар он давраи мураккабу вазнин ба ҳисоб меравад.

Баъди барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ зарурати қабули Конститутсиия нав ба миён омад, то ки асосҳои бунёдии ҷомеа, шакли идораи давлат ва дигар арзишҳои давлатдорӣ муйян карда шаванд.

Шашуми ноябриси 1994 аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони соҳибиҳтиёр Конститутсиия, яъне саҳади сарнавиштсоз бо роҳи райпурсии умумиҳалӣ қабул гардид ва минбаъд дар асоси он моянишон ба испоҳоти конститутсионӣ оғоз кардем.

Дар моддаи якуми ин ҳуҷҷати тақдирсоз соҳти давлатдории наවини тоҷикон муйян карда шуд ва Тоҷикистон бо иродана мардум давлати соҳибиҳтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид.

Дар асоси Конститутсиия парламенти

(Идома дар саҳ.2)

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи сатҳои асосии сиёсати дохили ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабри соли 2021

(Идома аз саҳ.2)

ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат беҳтар кардани шароити зист ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад.

Дар ин чода, дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва стратегияи дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ идома дорад.

Барои татбиқи стратегияву барномаҳои мазкур дар бист соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Чиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоии аҳолии кишвар танҳо дар доираи нақши корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносабати 30-солагии истиқполияти давлатӣ дар се соли охир зиёда аз 25 ҳазор иншооту биноҳои истеҳсоливу иҷтимоӣ ва инфрасоҳторӣ соҳта, ба истифода дода шуданд.

Бо истифода аз фурсат, ба қулли мардуми шарафманди кишвар, аз ҷумла ба ҳамаи соҳибкорони ватандӯст ва шахсони саҳоватпеша, ки ба ифтиҳори ҷаҳони сисолагии истиқполияти давлатӣ дар раванди корҳои ободониву созандагии Ватан, баҳусус, дар бунёди иншооти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ саҳми басо арзишманд гузоштанд, сипосу миннатдорӣ баён менамоям.

Дар натиҷаи корҳои анҷомдодашуда ва амалисозии стратегияву барномаҳои зикргардида дар зарфи солҳои истиқполият дар мамлакат беш аз 3,3 миллион ҷойҳои кории доимӣ ва мавсими таъсис дода шуда, шароити зиндагии сокинони мамлакат тадриҷан беҳтар гардида истодааст.

Аз ҷумла дар ин давра музди миёнаи меҳнат 87 баробар, андозаи нафақа 80 баробар ва даромади пулии аҳолӣ 75 баробар афзоиш ёфт.

Дар 30 соли соҳибистиқполӣ шумораи аҳолии кишвар аз 5,5 миллион то 9,8 миллион нафар, яъне 1,8 баробар зиёд гардид ва соли 2022 аҳолии Тоҷикистон ба 10 миллион нафар мерасад.

Соли 2020 дарозумрии аҳолӣ ба 75,1 сол баробар шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 1991-ум 5 сол зиёд мебошад.

Нишондиҳандаҳои фавти умумӣ 40 фоиз, фавти модарон ҳангоми таҷаллуд 73 фоиз ва фавти кӯдакони то 5-сола 85 фоиз паст гардид.

Сатҳи камбизоатӣ аз 83 фоизи соли 1999 ба 26,3 фоиз дар соли 2019 қоҳиш дода шуд, ки аз ҷумлаи муҳимтариин дастовардҳои даврони соҳибистиқполӣ ба ҳисоб меравад.

Аз баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар дар замони соҳибистиқполӣ, инчунин, нишондиҳандаҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд:

— агар шумораи муштариёни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 ҳазор нафарро ташкил карда бошад, пас дар

соли 2021 шумораи танҳо муштариёни алоқаи телефонии мобилий ба беш аз 8 миллион нафар расидааст;

— ҳоло истифодабарандагони шабакаи интернет дар кишвар зиёда аз 4,2 миллион нафарро ташкил медиҳанд;

— соли 1991 дар ҳудуди Тоҷикистон ҳамагӣ 216 ҳазор мошини сабукрави шахсӣ ба қайд гирифта шуда буд;

— танҳо дар бист соли охир 730 ҳазор мошини сабукрав ворид гардида, дар солҳои истиқполият аз ҷониби аҳолӣ зиёда аз 320 ҳазор воситаҳои нақлиёт ва дигар техникаи таъминоти гуногун ҳусусӣ гардонида шудааст, яъне аҳолии мамлакат дар замони истиқполият соҳиби беш аз ду миллион воситаи нақлиёт шахсӣ гардидааст;

— дар солҳои истиқполият ба кишвар беш аз 875 ҳазор воситаи нақлиёт ва дигар техника барои истифодаи баҳши ҳусусӣ ворид гардидааст;

— танҳо дар 10 соли охир барои истифодаи алоқаи мобилий аз ҷониби аҳолии мамлакат 30 миллиард сомонӣ ҳароҷот шудааст;

— агар дороиҳои баҳши ҳусусиро дар кишвар бо арзиши пулий ифода намоем, пас он аз ҳисоби арзиши амволи ғайриманқул ва дороиҳои молиявии ширкату корхонаҳои баҳши ҳусусӣ, дар маҷмӯъ, қарib 400 миллиард сомониро ташкил медиҳад, ҳол он ки дар замони пеш аз истиқполият ҳатто мағҳуми «баҳши ҳусусӣ» вучуд надошт;

— агар соли 2000-ум ҳаҷми и пасандозҳои аҳолӣ дар низоми бонкӣ ҳамагӣ 93 миллион сомониро ташкил карда бошад, пас соли 2021 ба 10 миллиард сомонӣ расидааст, яъне 109 баробар афзоиш ёфтааст.

— дар замони истиқполият як миллиону 400 ҳазор оила соҳиби замини наздиҳавлигӣ барои бунёди ҳонаҳои истиқматӣ гардидааст.

Тавре борҳо таъқид карда будам, моталоҳ дорем, ки барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро муҳайё созем ва ҳамаи нақшаву барномаҳоямон маҳз ба хотири амалӣ гардонидани ҳамин ҳадафи олии давлат қабул ва амалӣ карда мешаванд.

Бо вучуди корҳои анҷомдодашуда ва дастовардҳои зикргардида, ҳамчунин, ҷаҳони ҳалли пурраи мушкилоти мавҷуда Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки минбаъд низ ба масъалаҳои баланд бардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии иқтисоди миллӣ, густариши раванди рақамикунонии иқтисод, татбиқи «иқтисоди сабз», саноатикунонии босуръат, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва рушди нерӯи инсонӣ афзалият дода, дар ин замона рушди устувору сифатони иқтисоди миллиро таъмин намояд.

Аз ҷумла дар панҷ соли минбаъда рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи на кам аз 7 фоиз ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилий ба ҳар нафар аҳолӣ, бо дарназардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар, бояд то 2 баробар зиёд карда шавад.

Инчунин, зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ таъсис дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонида, содироти он ду ба

робар афзоиш дода шавад.

Ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 26 фоиз расонида, дар ин раванд гуногунсамтии истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда шавад.

Бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022–2026, яъне то ҷаҳони 35-солагии истиқполияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» ӯзлон карда шаванд.

Дар ин давра бояд беш аз 500 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45 фоиз расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 фоиз коҳиш дода шавад.

Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи наслни наవрас ҳамеша аҳаммияти аввалиндарача медиҳад.

Бо ин мақсад дар панҷ соли минбаъда бояд беш аз 1000 иншооти соҳаи маориф дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот соҳта, ба истифода супорида шавад.

Бо амалисозии лоиҳаҳои бузурги бунёду таҷдиди иншооти энергетикии мамлакат мо иҷтимон дорем, ки дар 7 соли оянда иқтидорҳои энергетикии кишварро ба 10 ҳазор мегаватт расонида, ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлат, яъне истиқполияти комили энергетикӣ муваффақ шавем.

Ҳукумати мамлакат бо дарназардошти тағйирёбии глобалии иқтимони зарурати рушди энергетикии «сабз» бояд то охири соли 2022 Стратегияи рушди «иқтисоди сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул карда, татбиқи онро таъмин намояд.

Ҳамчунин, ҷиҳати рақамикунонии бомароми иқтисоди миллӣ ва ташаккул додани заминai технологияи он ба исплоҳоти соҳаи алоқа тақвият баҳшида, гузариши тадриҷӣ ба иқтисоди рақамии ва хизматрасониҳои рақами дар ҳамаи соҳаҳои таъмин карда шавад.

Таъқид месозам, ки ин воқеяят ва талаботи замони мусоир мебошад.

Ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам оварданӣ шароит ҷиҳати зиндагии арзандан мардум, аз ҷумла бо роҳи мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми даромади аҳолӣ, баланд бардоштани музди меҳнати кормандон, нафақа ва стипендиаҳо аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин дар ин давра мебошанд.

Бо дарназардошти ин ва бо мақсади тақвият баҳшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод менамоям:

— аз 1-уми январи соли 2022 музди меҳнати амалкунандаи хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ 25 фоиз ва дигар кормандони ин мақомот 20 фоиз зиёд карда шавад;

— аз 1-уми июляи соли 2022 музди меҳнати кормандони мақомоти ҳоқимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, фарҳанг, вар-

зиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, инчунин, стипендиаи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендиа 20 фоиз зиёд карда шавад.

— аз 1-уми июляи соли 2022 андозаи нафақаи амалкунандаи нафақагирони ятими кулл ва ниматимон бинобар маҳрум шудан аз саробон ба андозаи 25 фоиз аз андозаи ҳадди ақалли нафақаи аз рӯи синну сол муқарраргардида зиёд карда шавад.

Ҳадди ақалли музди меҳнат аз 1-уми июляи соли 2022-ум 50 фоиз зиёд карда, андозаи он дар ҳаҷми 600 сомонӣ муқаррар карда шавад.

Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки ҷиҳати амалӣ намудани иҷтимоӣ мазкур тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоям.

Бо мақсади мусоидат ба ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ зарур аст, ки Консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, инчунин, барномаҳои миёнамуҳлати татбиқи он қабул ва амалӣ карда шаванд.

Вобаста ба ин, бори дигар таъқид менамоям, ки Ҳукумати мамлакат вазифадор аст то соли 2026 шаҳрвандони аз 18-сола болоро, ки касбу ҳунар надоранд, ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб карда, ҷиҳати саросар соҳибқасб гардидани аҳолӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намояд.

Дар панҷ соли оянда як миллион нафар шаҳрвандони кишвар бояд соҳибқасб гардонида шаванд.

Илова ба ин, зарур аст, ки сифати таҳсилоти ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар карда, ихтисосу ҳунарҳо, ки барои бозори меҳнат заруранд, таъсис дода, ҷиҳати бо шуғл таъмин намудани сокинони мамлакат, баҳусус, ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешаидан шаванд.

Танҳо аз ҳисоби рушди соҳаҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла сайёҳӣ, молијаву бонқдорӣ, нақлиёту коммуникатсия ва дигар баҳшиҳо бояд то 200 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад.

Ҳамчунин, дар марҳалаҳои кунунӣ ва минбаъдаи рушди кишвар идома баҳшидид исплоҳот ҷиҳати мукаммал гардонидани низоми идораи давлатӣ ва таъмин намудани самаранокии он зарур мебошад.

Дар шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, низъҳои тиҷоратӣ, афзоиши таҳримҳо, тағйирёбии иқтимон, болоравии наҳри маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон, паҳншавии бемории сиёсияти КОВИД-19 ва дигар омилҳои манғии ба иқтисоди миллӣ таъсиси гузар Ҳукумати мамлакат тамоми ҷораҳои пешгириунандаро андешаидаст, ки дар натиҷа соли 2021 суръати рушди иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз барабар гардида.

Рушди иқтисодӣ дар ин давра аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 6 фоиз,

(Идома дар саҳ.4)

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабри соли 2021

(Идома аз саҳ.3)

маблағузорӣ ба сармояи асосӣ 23 фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин карда шуд.

Соли ҷорӣ қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро шуда, даромади пулии аҳолӣ нисбат ба нишондиганди соли 2020-ум 15 фоиз афзоиш ёфт ва ба зиёда аз 75 миллиард сомонӣ баробар гардида.

Вале дар кишвар заҳираву имкониятҳо барои баланд бардоштани нишондигандаго макроиқтисодӣ ва некӯаҳволии мардум ҳанӯз хеле зиёданд.

Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар соли 2022 барои самаранок истифода намудани имконияту иқтидорҳои мавҷуда, ноил шудан ба нишондигандаго дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намудани суръати рушди иқтисоди миллӣ тадбирҳои иловагӣ андешад.

Дар натиҷаи татбиқи сиёсати са-марабахши молияи давлатӣ, аз ҷумла дар самти таъмини суботи молиявӣ, такмили низоми андозандӣ ва баланд бардоштани самаранокии идораи молияи давлатӣ ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ дар солҳои соҳибиқиқолӣ мунтазам афзоиш ёфт.

Дар идомаи ин раванд, соли 2022 даромади буҷети давлатӣ дар ҳаҷми 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 19,4 фоиз зиёд мебошад.

Ҳамчунин, ҳароҷот ба соҳаҳои иҷтимоӣ сол ба сол зиёд шуда, соли 2022 ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии ҳароҷоти буҷети давлатӣ ба 43,8 фоиз баробар мегардад.

Бинобар ин, Вазорати молия вазифадор аст, ки якъо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроиия маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои иҷрои саривақӣ ва сифатноки қисми дарomadi bуҷeti давlati, баланд барdoшtani samaranokivu шаффо-фияти ҳароҷоти он, беҳтар намудани назорат, мukammalsozии аудити беруни ҷаҳонӣ идорақунии нерӯи инсонӣ тадbirҳoи mушahxas amaliy namoyad.

Илова бар ин, ҷиҳати гузарish ба стандартҳои байнalmilalii ҳисботи молиявӣ, ба таври пурра татbiқ намудани барномаҳои мусори баҳисобигарии amaliyati molijavӣ va vasēy ҷorӣ kardani rāqamikunoi dar soҳa chorāxoi sūdmānd andeshad.

Дар даврони соҳибиқиқолӣ шумо-раи ташкилотҳои қарзӣ дар кишвар ба 63 ва воҳидҳои соҳтории онҳо ба 1850 расонида шуд.

Сармояи низоми бонкии кишвар нисбат ба соли 2000-ум 130 баробар афзоиш ёфт.

Ҳаҷми пасандозҳо қарib 100 баро-бар зиёд шуда, ҳоло бақияи онҳо 10 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии ҳароҷҳои додашуда дар давоми солҳои соҳибиқиқолӣ 117 миллиард сомониро ташкил карда, аз ҷумла дар соли 2021-ум 13 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки 37 фоизи он ба соҳибиқии истеҳсолӣ равона гардидааст.

Рушди соҳаҳои воқеии иқтисodiёт,

фаъолнокии бахши ҳусусӣ ва гардиши савдои ҳароҷӣ аз низоми бонкӣ вобаста мебошад, vale то ҳанӯз дар самти татbiқi сиёsati puлио қarzӣ, solim-gardonii nizomi bonkӣ va peshnixodi қarzҳoi dastrasru dardozmuddat mushkiloti ziёdi ҳalatalab boқi memonad.

Az in liҳoz, zarur ast, kи ҷiҳatasi ziёd namudani қarzҳoi imtiёzoni дарozmuҳlat, ҳususان, baroи соҳiбиқori иsteҳsolӣ, peshnixodi xizmatrasonixoi bosiғat bo istifoda az tehnologiyoxo raқamӣ va guzariши purra ba ҳisobbarobarkunii faiрinaқdӣ, inчunin, ҳarchi beshtar ҷalb kardani sarmoni doxiliwv ҳorijӣ ba nizomi bonkӣ tadbirҳoi қatъi andeшиda shavad.

Ҳамзамон бо ин, boyd doir ba ziёd kardani shumoraи bonkҳo, taқvияt bakhshidani nizomi idorakunii xafxhō va balaнd bardoшtani ҳaҷmi sarmoni oй-nomavii tashkilotҳoi қarzӣ choraҷūy karda shavad.

Ba Bonki milлi, Bonki давлатии amonatguzorii «Amonatbonk» va digar tashkilotҳoi қarzӣ suporiш doda mешавад, kи dar davrai miёнamuxhat, яъne dar panҷ soli oянда ҷiҳatasi ҳammasola afzoish dodani ҳaҷmi қarzҳo va dar soli 2026 ba 30 миллиард сомонӣ rasonidani ҳaҷmi қarzdiҳi tadbirҳoi mушahxas andeshand.

Bo vuchudi taъsiri bemorii siroyati KОVID-19, dar soli 2021 ba soҳaҳoи gunoguni iқtisodi milлi дар ҳaҷmi umumii besh az 6,8 milлiарd сомонӣ sarmoni ҳorijӣ, az ҷumla 2,5 milлiарd сомонӣ sarmoni mustaqsimi ҳorijӣ ҷalb karda shud, kи nisbat ba soli 2020 ҳaҷmi sarmoni 42 foiz va sarmoni mustaqsimi ҳorijӣ 39 foiz ziёd mебoшад.

Ba Ҳuкуmati mamlakat sупoriш doda mешавад, kи ҷiҳatasi taқvияt bakhshidani ҷalb sarmoni ҳorijӣ, ҳususan, sarmoni mustaqsimi baroи bakhshoи sanoati korkarad muntazam choraҷūy namoyad.

Zarur ast, kи dar panҷ soli oянда ҳaҷmi sarmonayguzorii mustaqsimi nisbat ba machmūi maҳsuloti doxiliy to 10 foiz rasonida shavad.

Ҳolo dar mamlakat 82 loиҳai sarmonayguzorii давлатӣ ба mablaghi besh az 42 milлiарd сомонӣ amaliy shuda istodaast.

Valе эҳтиёҷоти соҳaҳoи muхtaliifi kishvar, az ҷumla soҳaҳoи iҷtimoiy dar samti bunedi infрасoхtori зарur ҳanӯz ҳam ziёd mебoшад.

Az in rӯ, zarur ast, kи korxoro doir ba ҷalb mablaghi imtiёznomak tақvияt bakhshida, dar 5 soli oянда ba iқtisodi milлi besh az 60 milлiарd сомонӣ sarmoni ҳorijӣ ҷalb karda shavad.

Dar in раванд, ҷiҳatasi ҷorӣ namudani nizomi elektronii pайgiri муроҷiati sarmonayguzorон dar doirai «Ravzanaи ягона» va taҳxия tартиbi roxandozии ҳamkorii elektronii bo sarmonayguzorон dar ҳamai satxҳoи maқomotи давлатӣ boyd chorāxoi amaliy andeshand.

Ҳamchunin, то охiri soli 2022 раванди baқайдigirii субъектҳои соҳiбиқorӣ dar давоми 24 соат, az ҷumla ba tarzi elektronii ba roҳ monda shavad.

Ҳозирини гиромӣ!

Amaligardonii ҳadaфи strategi сanoatiкунioni босуръати kishvar имкон медиҳад, kи rушdi ustuvori соҳaи сanoat ҳamchun tавlidkunanda arzishi balandi ilovashuda taъmin garida, dar in ravand даҳҳo ҳazor ҷoи navи kori tashkil karda shavad.

Dar замони соҳiбиқiқolӣ шumoraи korxonaҳoи сanoat ba 2360 rasonida shud.

Tanҳo soli 2021-um 256 korgoҳu korxonaи nav bo 2500 ҷoи kori ba faъoliyat ofoz namud.

Ammo bo vuchudi imtiёzu sabukiҳoи ziёdi peshnixodgarida imkoniatu iқtidorҳoи istifodanaшhuda baroи boz ҳam tezoniidani surъati сanoatiкуnion ҳanӯz ziёdanد.

Zero zahiraҳoи buzurgi ashоi homi vatanii imkon mediҳand, kи tavassuti korkarad purraи maъдан, az ҷumla metallҳoи rangav қimatbaҳo, inчunin, korkarad maҳsuloti kishwaraz вa rastanixoi shifobaxsh соҳaҳoи сanoati metallurgia, sabuku xurokvorи va dorosozи rушdi namuda, dar naticha ҳaҷmi isteҳsolи maҳsuloti nihonii doroi arzishi balandi ilovashuda boyd tamomni tadbirҳoi zarur ҷorӣ andeshida shavad.

Az in liҳoz, baroи tashkili korxonaҳo bo tehnologiyoxo myosir, parkҳo innovatsionivu технологi, markazҳoи korkarad ittiloot bo ba in vasila taъsisi dodani ҷoи navи kori ba isteҳsolи maҳsuloti nihonii doroi arzishi balandi ilovashuda boyd tamomni tadbirҳoi zarur ҷorӣ andeshida shavad.

Dar davomi panҷ soli oянда, яъne dar doirai «Solҳoи rушdi сanoat» tavassuti taъsisi korxonaҳoи nav, barқarorsozии iқtidorҳoи mавҷuda, afzoish dodani ҳaҷmi istixrochi kandaniҳoи foидanok va korkarad maъdan ba faъoliyat ofoz kardani boz yakchand korxonaи buzurgi соҳaи maъdan oид ba korkarad nihonii ashоi hom bo taъsisi ҳazor ҷoи navи kori imkon-pazir mебoшад.

Bo in maқsad, Vazorati сanoat va tehnologiyoxo nav va Kumitaи давлатии sarmonayguzorӣ va idorai amvoli давлатiro zarur ast, kи якъo bo soхtoru maқomotи marbuta baroи ҷalb sarmoni mustaqsimi choraҷūy namoyand.

Ҳamchunin, dar 5 soli minbâdha baroи taъmin kardani rушdi сanoati sabuk doir ba taъsisi 5 maҷmaaи korkarad nihonii naхи paxta bo ҷalb besh az 11 milлiарd сомонӣ choraҷūy amaliy andeshand.

Ilava bar in, bo darnazar došti faroҳamzozии omilҳoи ҳavasmandgardonii dar korxonaҳoи сanoatii az faъoliyat bозmonda, az ҷumla korxonaҳoи nassochi дар iқtisidi давлатi қaror doшtia nizomi idorakunii korporativi roxandozӣ va bo ҷalb bakhshi ҳususiy faъoliyati samaranoki onҳo ҳarchi zudtar taъmin karda shavad.

Ҷiҳatasi rушdi соҳaи pillaparvarӣ va shoҳivu atlasu адрасбоғӣ, kи baroи taъsisi ҳazor ҷoи navи kori, bахусуs, baroи занону bonuvon imkoniat медиҳad, сохtoru maқomotи daхldorro zarur ast, kи istifodai samaranoki

imkoniatҳoи mавҷudaro taъmin namoyand.

Dar robota ба in, замини tutzorҳo ба muddati 10 sol az pardoхti andozи ягона замин, inчunin, shahsoni ҳukуқие, kи ба korkarad pillla va isteҳsolи matоҳoи шoҳӣ, atlasi адреси дигар masnuoti bofanagiai dastӣ mashguland, az pardoхti andozҳo purra ozod karda shawand.

Dar samti rушdi соҳaҳoи muхtalifi сanoat зарur ast, kи guzariшi ba tehnologiyoxo innovatsionӣ, ҳususan, taқhizoti kammasrafi barқt taъmin garida, dar in замина isteҳsolи maҳsuloti raқobatnok bo istifoda аз «энергияи сабз» vasēy ҷorӣ karda shawand.

Ba Ҳuкуmati mamlakat sупoriш doda mешавad, kи ҷiҳatasi taқvияt bakhshidani ҳaҷmi istifoda namudani tehnologiyoxo myosir, tаqchizoti kammasrafi barқt taъmin garida, dar in замина isteҳsolи maҳsuloti raқobatnok bo istifoda аз «энергияи сабз» vasēy ҷorӣ karda shawand.

Vobasta ба talaboti соҳaҳoи сanoat зарur ast, kи ба masъalaи baland bardoшtani sifati tаҳsilot, takmili naқshaҳoи tаъlimi dar muassisahоi tаҳsiloti oлии kасбии kishvar va tайёр kardani mutaxassisoni kасbҳoи nav eътиbori chidӣ doda shawad.

Mavҷudiyati iқtidorҳoи farovoni energetiki mamlakat аз ҷumla omilҳo kалиdi rушdi соҳaҳoи сanoat ба ҳisob meravad.

Ҳolo baroи rушdi minbâdha соҳaи tаъsisi 18 loиҳai sarmonayguzorии давлатӣ ба mablagi 16,6 milлiарd сомонӣ amaliy garida istodaast.

Imrӯz dar kishvari mo 98 fizi neрӯi barқ az manbaъҳoи barқarorshavandaи energetiq, яъne асо-сан bo istifoda az neрӯi ob isteҳsol garida, Toҷikiстон az rӯi fizi isteҳsolи «энергияи сабз» шашум kishvari peshsaфи сайёra mебoшад.

Inchunin, Toҷikiстон az rӯi кам будani ҳaҷmi partovi gasҳo gulkhonai низ яке az ҷoи balaнtarinro ishfol mekunad.

Az in liҳoz, isteҳsol va istifoda аз «энергияи сабз» az ҷumla afzaliyatiҳoи raқobatnokii iқtisodi kishvari mo ба ҳisob meravad.

Dar in samti, ҳolo dar Toҷikiстон loиҳai buzurgi bunёdi neрӯgoҳoи barқi оби amaliy garida istodaand va dar 7 soli oянда az ҳisobi bunnёdi neрӯgoҳoи «Rogun» va tаҷdidi neрӯgoҳoи barқi obi «Norak», «Sarband» va «Qайроқум» iқtidori energetiki mamlakat ilovatán ba 4 ҳazor megavatt afzoish doda mешавad.

Bo vuchudi in, istifodai vasen дигар manbaъҳoи barқarorshavandaи energetiq, az ҷumla neрӯi oftob va shamol ba manfiat буда, dar in samti асосnokkunii 3 loиҳa bo iқtidori umumii 260 megavatt ofoz garidaast, kи dar panҷ soli oянда tаъsiki karda mешавand.

Inchunin, bo maқsadi ба tағyirebии iқlim mutobiқ гарdonidani iқtisodi milлi, ҳifzi muҳiti zist va beҳtarp namudani vazъi ekologiqi mamlakat voridoti naқlieti barқt ба kishvar,

(Идома дар саҳ.5)

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохили ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабри соли 2021

(Идома аз саҳ.5)

имиродар ин самтҳо ба роҳ монда, роҳу усулҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимиро якҷо бо олимони минтақа ва ҷаҳон коркард ва амалӣ намоянд.

Фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавии ахлоқии чомеа ва муарриғари таърих ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи Ҳукумати мамлакат қарор дорад.

Бояд тазаккур дод, ки аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон вобаста ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати қуҳанбунёди тоҷик дар дохили қишвар ва дар арсаи байналмилалӣ иқдомоти зиёде амалӣ гардида истодаанд.

Ҳифзи мероси фарҳангӣ моддиву ғайримоддии миллати бостониамон, ки гувоҳи зиндаи таърихи шашҳазорсолаи ҳалқамон мебошад, вазифаи муҳимтарини мо – ворисони ин мероси бузург ба ҳисоб меравад.

Эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳифзу тарғиби ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ барои баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳудохиву ҳештанишиносии мардум, ҳусусан, наврасону ҷавонон бисёр муҳим мебошад.

Ба шарофати соҳибихтиёри мо арзишҳои миллӣ бостонӣ ва расму ойинҳои неки миллиамонро эҳё карда, онҳоро ба хотири баланд бардоштани ҳудохиву ҳудшиносии ҳамватанонамон ва муарриғии шоистаи ҳалқи қуҳанбунёдамон дар арсаи ҷаҳон рушд дода истодаем, ки «Шашмақом», «Фалак», Наврӯз, Тирғон, Мехрғон ва Сада аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб дар пойтаҳти мамлакат–шахри Душанбе, баргузории намоишгоҳҳои байналмилалии китоб, озмунҳои гуногун, ҳасусан, озмуни ҷумҳурияии «Фурӯғи субҳи донойи китоб аст», нашери силсиликоти «Аҳтарони адаб» иборат аз ҷонҷӯҳи ҷилд, ба ҳар як оиласи қишвар ба таври ройгон дастрас гардида шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон Гафуров, таҷпили Рӯзи китоб, бунёди даҳҳо театр, қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангӣ фароғат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва сафарҳои ҳунарии аҳли фарҳангӣ мо ба даҳҳо қишвари дунё аз муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи фарҳангӣ миллӣ ба шумор мераванд.

Хотирнишон месозам, ки ҳадафи мо аз баргузории озмунҳои «Илм–furӯғи маърифат», «Тоҷикистон–Ватани азизи ман», «Фурӯғи субҳи донойи китоб аст» ва олимпиадаву озмунҳои гуногун тақвият бахшидани ҳувияти миллӣ, ҳисси ифтиҳор аз таъриху тамаддуни бостонии ҳалқамон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводнокиу маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама, наврасону ҷавонон, тақвияти завқи зебоипарастии онҳо ва пайдо кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои ояндасоз мебошад.

Тавре ки мушоҳида мегардад, ҳоло дар ҷомеаи мо насли нави соҳибистеъдод, илму донишшӯст ва фарҳангпарвару забондон ба камол

расида истодааст ва мо бояд онҳоро аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ намоем.

Зикр бояд кард, ки ҳадаф аз ташабbusҳои Тоҷикистон дар бахши фарҳанг ва маориф дар ҳамкорӣ бо ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба фарҳанг, илм ва маориф (ЮНЕСКО) таҳқими раванди муколама оид ба ҳифзи мероси фарҳангӣ, муарриғии таърихи қадима тоҷикон ва фарҳангӣ бостониву фании миллатамон мебошад.

Соли 2021 дар баробари номбандии муштараки «Роҳи Абрешим: долони Зарафшон–Қароқум» 9 мавзеи мероси таърихиву фарҳангии Тоҷикистон ба Рӯйхати муқаддамотии ЮНЕСКО ворид гардид.

Ҳамчунин, пешниҳоди Тоҷикистон оид ба ворид намудани 2500–солагии шаҳраки қадима «Таҳти Сангин» ба Рӯйхати ҷаҳонвораҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2022–2023 пазируфта шуд.

Панҷ рӯз пеш аз ҷониби ЮНЕСКО боз як намунаи мероси фарҳангӣ миллӣ мо – «Фалак» ба Феҳристи мероси фарҳангӣ ғайримоддии башарият ворид карда шуд.

Яъне «Фалак» мисли Наврӯз ҷаҳонӣ гардид.

Моҳи октябри соли ҷорӣ аввалин бор дар минтақаи Аврупо намоиши нигораҳои Тоҷикистон таҳти ҷонуни «Тоҷикистон – қишвари дарёҳои тиллӣ» дар Осорхонаи Гимейи Фаронса баргузор гардид.

Дар давоми се моҳ таъриху тамадduни fании миллати шарафманди тоҷик, мавзеъҳои таърихии сарзамини мо дар асрҳои гуногун, осори фарҳангиву ҳунармандии қадима ва санъати нотакорори ҳалқи тоҷик ба мардуми Аврупо муарриғӣ мегардад.

Рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун сатми афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон бокӯй мемонад.

Тайи 30 соли истиқтоли давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани солимии сокинони қишвар ва ба роҳ мондани фаъолияти самарабахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ усулҳои мусоири ташхису табобат роҳандозӣ гардида, нерӯи зеҳни соҳа ва инфрасоҳтори муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҳқим ва тавсия пайдо кард.

Соли 1990 дар Тоҷикистон 2860 муассисаи тиббӣ бо 52800 нафар корманд фаъолият дошт.

Ҳоло дар қишвар 4700 муассисаи тиббӣ бо 78 800 корманд фаъолият дорад.

Дар давоми сӣ соли истиқтолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва корманди миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст.

Вобаста ба зиёд гардидаи ҳачми маблагузории соҳаи тандурустӣ садҳо муассисаи нави тиббӣ бунёд ва бо таҷҳизоти мусоири тиббӣ, нақлиёти санитарӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ таъмин карда шуданд.

Танҳо дар се соли охир, яъне солҳои 2019–2021 дар доираи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 30–солагии истиқтолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблагузорӣ 1858 иншо-

оти соҳаи тандурустӣ бунёд шудааст.

Ҳоло сатҳу сифати ташхису табобати беморон нисбат ба солҳои пешхеле беҳтар гардида, барои ташхису табобат ба қишварҳои хориҷӣ рафтани шаҳрвандон бамаротиб қоҳиш ёфтааст.

Дар робита ба ин, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор аст, ки барои таъмин намудани дастрасии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои баландиҳтисос ва маҳсусгардонидашуда ҷиҳати минбаъд низ ворид намудани усулҳои мусоири ташхису табобат ва технологияҳои инноватсионӣ дар амалияни тибии муассисаҳои соҳаи ҷаҳонӣ зарурӣ амалӣ намоянд.

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаётӣ солим, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ заминai моддиву техникии муассисаҳои тиббиву иҷтимоиро ҷоннок намуда, доир ба дастгирии мутахassisosи ҷаҳонӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандони соҳа ва якҷо бо дигар вазорату идораҳои марбута ва соҳибкорон дар сатми таъмин кардани рушди саноати дорусозӣ, аз ҷумла истеҳсоли доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ тадбирҳои мушаҳҳасанд.

Ҳоло муассисаҳои тибии қишвар бо табибон 84 фоиз ва бо кормандони миёнаи тиббӣ 96 фоиз таъмин мебошанд.

Дар панҷ соли минбаъда муассисаҳои таҳсилоти олии касбири аз рӯи ихтисосҳои тиб 13 770 нафар ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббiro 47 880 нафар ҳатм мекунанд.

АЗ ин рӯ, соҳтору мақомоти марбуta вазifadordan, kи камбуđii mawčudaro doir ба norasooni kadrho dar du sol bartaraft namoyand.

Таъқид месозам, ки барои ҳалли ду масъалаи муҳимтарини соҳаи тандурустӣ – тайёр кардани кадрҳои баландиҳтисос, аз ҷумла мутахassisosи бемoriҳoи sirojati, virusshinoxsova rushdi sanati dorusozӣ bояд tadbirҳoи ҷiddӣ va qatъӣ andeshida shawand.

Имрӯz dar bisēr қišvarҳoи dūnē mawchi niavi bemosad mawčudar va ҳamai siyosatmadorunu donishmandon va buzurgoni olam, az ҷumla Pajgambari islam az domani pokimodar ba dunē omadaand va bo shiri chonbahshi ū buzurg shudaand.

Воқеан, мақоми зан – модар дар islam bisēr baland mawčudar va beҳuda nešt, kи dar Қurъoni karim surai ҳaҳorumi bo nomi «Niso» (zanon) nозil shudaast.

Бинобар ин, ба marдумi қišvar haroҷi, taъқid menamoyam, kи garçande in bemorӣ dar қišvari mo nešt, sokinonim mawčudat boyd beparvo naboshaand, ba foriғbolӣ roҳ nadixand va in masъalalaro ҳazl našumorand.

Barъaks, boyd xushşeru ehtiyojtak boşanad va maslixatuhu tavsiyati mutahassisosu tabibonro riya namoyand.

Onҳoe, kи az қišvarҳoи horiҷi meояnd, boyd ҳatman zeri nazorati tabibon қaror doda shawand.

Chunin shaxson boyd fikri aъzozi oila, xeshovandon va chomearo kūnand.

To imrӯz 60 foizi aҳolӣ em karدا shudaast va zarur ast, kи rawandi emzuzaroni boz ҳam vusyat doda shawad, zero yagona roҳi muassiri emin mondan az in bemorӣ emzuzaroni mawčudar.

Ҳозирини муҳтарам!

Нақши бонувону занон дар эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ хеле бузург мебошад.

Тибқи маълумоти оморӣ занон 49,3 foizi aҳolii қišvararro tashkil medihand.

Имрӯz dar қišvar soҳae nest, kи zanonu bonuvonii toҷik dar on faъoliyati purksamam nadosta boшand.

Ҳоло қariб 68 foizi kormandoni soҳai tanduруstӣ, besh az 73 foizi kormandoni soҳai maorif, 27 foizi kormandoni ilm va ziёda az 23 foizi onҳoe, kи dar soҳai қišvarzayi faъoliyat dorand, zanonu bonuvon mawčudar.

Zanonu bonuvon dar barobari faъoliyati dar soҳai iҷtimoi, az ҷumla ilmu maorif, xizmati давлатӣ, қišvarzayi va samoat, inchunin, dar soҳai naқliyet, energetika, aloқa, soxtoni meъmorӣ, bonkordӣ, maқomoti ҳifzi ҳukуқу tarbiot va dar safi Қuvvaҳoи Musallaҳi қišvar niz soғilonavu sodiqona zaҳmat kashiда istodaand.

Maҳz ba ҳamini хотир, baland bardoшtani maқomoti iҷtimoi занон, az ҷumla dar maқomoti roҳbariқunanda ҳamemsha dar maddi nazari Ҳукуmati mam-lakat қaror dorad.

Bo darnezardosthi in va bo maқsadi amaliy namudani ҳadafҳoи Strategiyaи millии rушdi Ҷумҳуриi Тоҷikiстон барои давраи то soli 2030 ҷiҳati to 30 foiz rasoniданi xizmatchiyeni давлатӣ va to 25 foiz rasoniданi kadrҳoи roҳbariқunanda az ҳisobi zanonu bonuvon laёқatmand dar muҳlati se moҳ «Barnomai давлатии tarbiya, intixob va ҷobačoguzorii kadrҳoи roҳbariқunanda az ҳisobi zanonu bonuvon balaёқat baroи solҳoи 2023–2030» taҳija va ba Ҳuкуmati mam-lakat peshniҳod karda shawad.

Mo boyd ja nuktaи muҳimmo ҳamemsha dar ёd doшta boшem, kи зан – modar mawčudi muқaddas mawčudar va ҳamai siyosatmadorunu donishmandon va buzurgoni olam, az ҷumla Pajgambari islam az domani pokimodar ba dunē omadaand va bo shiri chonbahshi ū buzurg shudaand.

Vokean, maқomii зан – modar dар islam biseр baland mawčudar va beҳuda nešt, kи dar Қurъoni karim surai ҳaҳorumi bo nomi «Niso» (zanon) nозil shudaast.

Binobar in, ба ҷoziyi modarunu zanon va bonuvonu duxtaron, saъyo talosh ba хотири ҳalli mawčiloti onҳo va faroҳam oварданi sharoит baroи ilmu donishomӯzӣ va soҳibi kасbu ҳunaр гардидani duxtaron vazifaи chonii mo mawčudar.

Dar zamoni istiqlopliyat 11 500 naфar duxtaron az noҳiaҳoи durdasti kūҳistoni muassisaҳoи taҳsiloti oлии kасbiro ҳatm namuda, ҳolо boz 100 ҳazor naфar duxtaron dar in muassisaҳoи taҳsilsil karda istodaand.

Dar in давра 222 ҳazor naфar duxtaron az noҳiaҳoи durdasti kūҳistoni muassisaҳoи taҳsiloti oлии kасbiro ҳatm namuda, ҳolо boz 100 ҳazor naфar duxtaron dar in muassisaҳoи taҳsilsil karda istodaand.

Az 42 ҳazor naфar donishomӯzӣ mo,

(Идома дар саҳ.7)

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабри соли 2021

(Идома аз саҳ. 7)

намояндагони ҳамаи қавму миллатҳо ва нерӯҳои сиёсӣ ягона роҳи расидан ба суботу оромӣ дар Афғонистон мебошад.

Такорон хотирнишон месозам, ки мардуми Афғонистон бо имконияту иқтидори бузурги сиёсӣ, тамаддуни, таъриҳӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, ки доранд, бояд тақдири имрӯзу ояндаи худро ба даст гиранд.

Яъне соҳти давлатдорӣ ва тарзи идораи давлат бо майлу ирова ва раъъи худи мардуми ин кишвар муайян ва муқаррар карда шавад.

Имрӯз Афғонистон, мутаассифона, гирифтори буҳрони амиқи сиёсӣ ва гуманитарӣ мебошад, ки метавонад оқибатҳои ҷиддии дарозмуддатро ба бор оварад.

Дар робита ба ин, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мардуми азияткашидаи Афғонистон расонидани кумакҳои башарии мақсаднокро амри зарурӣ медонем.

Дар ин раванд, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки дар доираи имкон барои расонидани кумакҳои башардӯстона ба мардуми бародари Афғонистон ҷорҷӯй намояд.

Тоҷикистон дар ҳамоҷонӣ бо созмонҳои марбути байнамилалӣ имкониятҳои васеи логистикии худро дар ин ҷо пешниҳод кардааст.

Ҳоло шаш пули дар замони соҳибистиклопӣ дар сарҳадоти ду кишвар бунёдгардида барои расонидани кумакҳои башардӯстона ба мардуми бародари Афғонистон фаъолият карда истодааст.

Ман борҳо таъкид карда будам ва ҳоло бори дигар иброз медорам, ки вазъияти Афғонистон ба амният ва суботу оромии минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон таъсири бевосита дорад.

Зеро Тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр хатти сарҳад дорад, ки 60 фоизи сарҳади умумии минтақаи

Осиёи Марказиро бо ин кишвар ташкил медиҳад.

Яъне тамоми мушкилоте, ки дар минтақаи зикршудаи марзӣ ба вучуд меояд, аз ҷумла қочоқи рӯз ба рӯз афзояндаи маводи мухаддир мустақиман ва қабл аз ҳама, ба дӯши Тоҷикистон қарор мегирад.

Бинобар ин, мо ҳамеша ҷонибдори ҳарҷи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар ҷаламрави ин кишвари ҳамсоя мебошем.

Ман ин суханҳордара асоситачибаи талҳи ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои навадуми Тоҷикистон мегӯям.

Агар Афғонистон дар он айём орому босубот мебуд, гурӯҳҳои экстремистиу террористии аз ҷумлаи шаҳрвандони мо бо кумаку дастгирии кишварҳои манфиатдор ташкилгардида наметавонистанд ҷаламрави онро ҳамчун пойгоҳи аъмоли ҳуనини худ бар зидди Тоҷикистон истифода намоянд.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон! Ҳамватанони азиз!

Роҳи тайкардаи кишвари соҳибистиклопи мадар давоми сӣ соли гузашта, инчунин, дастовардҳо, ки мо дар ин муддат ба онҳо ноил гардиdem, як нуктаи бисёр муҳимро возеху равшан субит соҳтанд: мардуми шарафманди тоҷик метавонанд дар шароити мураккабу буҳронии ҷаҳони муосир бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ ва иrodai қавӣ Ватани муқаддаси худро ҳифз кунанд, онро боз ҳам обод намоянд ва нуғузу обруи Тоҷикистони озоду соҳибии тирӣ дар арсаи байнамилалӣ баланд бардоранд.

Дар ин давра маҳз ба шароғати заҳмати содиқонаи ҳалқи азизи Тоҷикистон ва дастгirivu pуштибонии ҳурду бузурги кишвар аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату Ҳукумат

мо мушкилоти зиёди иқтисодиву иҷтимоиро бартараф соҳта, як кишвари орому босубот ва рӯ ба тараққиро бунёд намудем.

Мо барои ояндаи неки мардумамон, ба хотири тақвияти иқтидори иқтисодии давлатамон, ободии Ватанамон ва муҳимтар аз ҳама, мунтазам беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии ҳалқамон пойдевори мустаҳкам гузоштам.

Нақшаҳои созандай мо дар доираи ҷорҷӯи стратегии миллӣ ва барномаҳои муҳим тарҳрезӣ гардианд.

МО то имрӯз дар ҷодаи амали намудани онҳо хеле корҳоро анҷом додем.

Бовар дорам, ки вакiloni парламент, аъзои Ҳукумат, хизматчиёни давлатӣ ва умумan мардуми шарифи кишвар тамоми саъю талоши ватандӯстонаи худро ба хотири амали намудани нақшаву барномаҳои қабулшуда, аз ҷумла татбиқи нақшаҳои саноатиқонӣ, ободиву созандагии Ватан ва бо дастовардҳои боз ҳам бештар истиқболи гирифтани ҷаҳони 35-солагии истиқполияти давлатӣ ва солҳои рушди саноат таҳия карда, ҷиҳати баррасӣ ва тасдик ба Роҳбари давлат пешниҳод намоянд.

Ба Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ супориш дода мешавад, ки дар муддати шаш моҳ нақши ҷорҷӯи барои истиқболи сазовори 35-солагии истиқполияти давлатӣ ва солҳои рушди саноат таҳия карда, ҷиҳати баррасӣ ва тасдик ба Роҳбари давлат пешниҳод намоем.

Ҳамватанони азизи мо ҳуб мушоҳид мекунанд, ки бо гузашти солҳо вазъи ҷаҳони мураккабу пеҷида ва таҳдида ҳатарҳои муосир боз ҳам ошкору шадид

гардида истодаанд.

АЗ ин рӯ, мо бояд аз соҳибдавлату соҳибватан буданамон доим шукрона кунем, ҳамеша ҳушӯру зирак ва сарчамъу муттаҳид бошем.

МО бояд ҳамеша босабру таҳаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша дастгiriй кунем, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат ғамхорӣ намоем, Ватанамонро сидқан дӯст дорем, фарзандона-монро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ ҳаргиз хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Ҳудо мебахшад ва на бандоҳои Ҳудо.

МО ҳуб медонем, ки дар зиндагии мардумамон ҳанӯз мушкилоти зиёд вучуд доранд.

Вале эътиомди комил дорем, ки тамоми мушкилоту камбузидҳоро худамон ва бо заҳмати аҳлонаву содиқонаи мардуми сарбаландамон дар солҳои наздиктарин бартараф месозем.

Таъкид месозам, ки танҳо азму иродai қавӣ, эътиомд ба фардои нек, заҳмати соғдилона ба нағъи Ватан ва давлат метавонад моро ба ҳадафҳои олиамон расонад.

Ба ҳамватанони азизам муроҷиат карда, як нуктаи муҳимро хотирнишон месозам: модоме ки мо ҳама якъо як кишвари дар дами ҳалокат қарордоштаро ба ҷаламрави сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва шукуфоиву ободӣ табдил додем, қодир ҳастем, ки ҳамаи мушкилоти дигарро низ бартараф карда, дар ояндаи наздик Тоҷикистони маҳбубамонро бо заҳмати сарчамъонаву ватандӯстона боз ҳам ободу пешрафта гардонем ва обрӯи онро дар арсаи байнамилалӣ баланд бардорем.

Ба ҳамаи шумо – ҳозирини гиромӣ ва тамоми мардуми шарифи Тоҷикистони азиз саломативу сарбаландӣ ва комёбииҳои рӯзафзун орзумандам!

www.prezident.tj

ТАВАҶҖУҲ!!! ОБУНА 2022 БА Рӯзномаи «ТАХТИ ҚУБОД» ИДОМА ДОРАД!

Рӯзномаи «Тахти Қубод» нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии ноҳияи Қубодӣ, минбари рӯз ниёз ва инъикосари дастовардӣ комёбииҳои Шумо;

-Равзанаи ошной бо шахсиятҳои муваффаку соҳибамоҳи ноҳия;

-Онаи таҷаллии истеъдодҳои нодир;

-Пулемт миёни мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии ноҳия ва мардум;

-Беҳтарин таҳлилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ;

Ягона минбарест, ки баҳри рушди ҷомеа, эҳёй ҳисси миллӣ ва тафаккури хештанишиносии мардум

хизмат мекунад.

Рӯзномаест, ки чун оинаи ибратбин воқеияти ҳаётро ҳамаҷониба инъикос карда, Шуморо ба нақӯкорӣ ҳидоят мекунад.

Ба «Тахти Қубод» обуна шуда, беҳтарин матлабҳоро, ки дар рӯзгори Шумо ба кор моянд, мутолият маконад.

**Суратҳисоби рӯзномаи
«Тахти Қубод»-202972600813352000
ИНН 320000462
МФО 350101626
К/С 20402972316264
Филиали №52- Амонатбонк дар ноҳия.**



Ашҳоси алоҳида ва корхонаву муассисаҳо низ метавонанд тариқи ин суратҳисоб ё мустақиман дар идораи нашрия обуна шаванд. Ҳамзамон аз тамоми ташкилоту муассисаҳо ҳоҳиш менамоем, ки маблағҳои обунаро танҳо ба суратҳисоби рӯзнома ирсол намоянд.

Нархи солонаи обуна 50 сомонӣ.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Атtestati gumshudaи силсилаи Т-ШТУ №0109074, ки онро МТМУ-и №38-и ноҳияи Қубодӣён соли 2007 баъди ҳатми синфи 11 ба Иронзода Зулфияи Нуриддин додааст, эътибор надорад.

Атtestati gumshudaи силсилаи АБ №834814, ки онро МТМУ-и №9-и ноҳияи Қубодӣён дар соли ҳониши 1980-1981 баъди ҳатми синфи 10 ба Файзуллоева Гулнора Давлатовна додааст, эътибор надорад.

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти иҷроияи Ҳокимиyaти давлатии ноҳияи Қубодӣ

**САРМУҲARRIR
САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ**

Нишони мо: 735191, н. Қубодӣён, кӯчаи И. Сомонӣ 200.

Рӯзнома 07.01.2019. таҳти №119рз-97 дар Вазорати Фарҳанги ҶТ ба қайди давлати гирифта шудааст.

Рӯзнома ба хотири гуногунандешӣ мақолаҳо чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ метавонад мувоғиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятиро ба дӯш нагирад, дастхат ва суратҳо баргардонида намешавад.

“Матлабҳои хонданбобро аз саҳифаи фейсбуқӣ мосариват дастрас ва истифода карда метавонед”

Телефон барои тамос:

93-842-36-25

Рӯзнома бо төъдоди 3300 нусха дар матбааи «Мега-принт» нашр шуд.